



РОҲНАМОЙ

Баҳши **“Ихтисосро чӣ гуна бояд интиҳоб кард?”** Шуморо бо шарту талаботи интиҳоби касбу ихтисос, дуруст интиҳоб кардани муассисаҳои таълимӣ ва намунаи интиҳоби ихтисосҳо шинос менамояд.

Баҳши **“Қадам муассисаҳои таълимӣ ба низоми ИМД дохиланд?”** ном, нишонӣ ва рақами телефони муассисаҳои таълимиро дар бар мегирад.

Дар баҳши **“Довталаб кай ва чӣ тавр бояд аз қайд гузарад?”** талабот, шартҳо, вақту макони марҳалаҳои асосию иловагии бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирӣ бо намуна (шакл)-и варақаи бақайдгирӣ нишон дода шудааст.

Баҳши **“Пешномнависӣ”** Шуморо бо ҳадафи ин хизматрасонӣ ва шарту талаботи корбурди он шинос месозад.

Дар баҳши **“Қабул ва баргардонидани маблағи хизматрасонӣ дар ИМД”** аз муҳлат ва шартҳои пешниҳоди ариза барои баргардонидани маблағи хизматрасонӣ дар ИМД хабардор хоҳед шуд.

Баҳшҳои **“Зарурати истифодаи сомонаи Марказ дар чист?”** ва **“Имкониятҳои кабинети инфиродӣ чӣ гуна аст?”** моҳият ва тарзи истифодаи самараноки сомонаи Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кабинети инфиродиро баён мекунад.

Дар баҳши **“Хизматрасонии “Худро бисанҷ”** Шумо хоҳед донист, ки бо дастрасӣ ба ин ҳадамот дониши худро санҷида, ҳамчунин бо сохтори субтестҳо ва навъи саволу масъалаҳои тест дар ИМД шинос мешавед.

Дар баҳши **“Даъватномаи имтиҳонро аз кучо ва чӣ тавр бояд дастрас кард?”** роҳҳои дастрас кардани даъватнома ва аксҳои намуна (шакл)-и даъватнома манзури Шумо гардидааст.

Баҳши **“Дар ИМД аз қадам фанҳо имтиҳон месупоранд?”** ба Шумо дар бораи қисмҳо (имтиҳони умумӣ, имтиҳони ихтисос, имтиҳони умумию ихтисос – барои хатмкардагони синфи 9-ум, имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус, имтиҳонҳои иловагии таҳассусӣ) ва фанҳои имтиҳон (субтестҳо) маълумот медиҳад.

Баҳши “**Дар тест кадом навъҳои саволу масъалаҳо истифода мешаванд?**” маълумотро доир ба навъҳои саволу масъалаҳои тест, тарзи ишораю навиштани ҷавоб, меъёри ҳолгузорӣ вобаста аз навъи онҳо, миқдори саволу масъалаҳои тест ва шумораи имконпазири ҳадди аксари ҳолҳо аз ҳар субтест фаро мегирад.

Баҳши “**Имтиҳонҳо кай ва чӣ тавр баргузор мешаванд?**” фарогири маълумот оид ба замону макони баргузорӣ ва фанҳои имтиҳонӣ, даврҳои асосӣ ва иловагии имтиҳонҳо ва шартҳои иштирок дар даври иловагии имтиҳонҳо аст.

Баҳши “**Аз натиҷаи имтиҳонҳо чӣ тавр хабардор шудан мумкин аст?**” ба Шумо роҳу воситаҳои огоҳ шуданро аз натиҷаи имтиҳонҳо мефаҳмонад.

Дар баҳши “**Шкалабандӣ (миқёсгузорӣ) чист?**” моҳияти шкалабандӣ ва раванди он, баргардонидани ҳол ба бал шарҳ дода шудааст.

Баҳши “**Аризаи апеллятсионӣ**” баёнгари шарту талаботи навиштани аризаи апеллятсионӣ (дар сурати норозӣ будани довталаб аз риоя нагардидани тартиби баргузори имтиҳонҳо ва ё ҳолҳои дар имтиҳонҳо гузошташуда) аст.

Дар баҳши “**Озмуни тақсимоти довталабон ба муассисаҳои таълимӣ чӣ гуна сурат мегирад?**” тартиби озмуни тақсимоти довталабон ба муассисаҳои таълимӣ баён ёфтааст.

Баҳши “**Имтиёз ба кӣҳо дода мешавад?**” Шуморо бо гурӯҳҳои шахсони имтиёздор, шарту талабот ва тартиби додани имтиёзҳо ба довталабони дахлдор шинос мекунад.



Довталаби гиромӣ! Барои номнависӣ ва иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ шарту қоидаҳои муқарраршударо доништан ва риоя кардан зарур аст. Дастури иттилоотию методии “Роҳнамои довталаб” дар ин роҳ ёрирасони Шумо хоҳад буд.